

Бар пояи омили расмӣ, 29,5 дарсади тоҷикистониҳо зери ҳатти фақр зиндагӣ мекунад. Аммо ба ҳисоби коршиносон, дар асл ин рақам дасти кам ду баробар бештар аст.

Ба канали мо дар [Telegram](#) бипайвандед!

Муҳаббат Ҳасанова, сокини шаҳри Ваҳдат буда, ба танҳои панҷ фарзандро тарбия мекунад. 600 сомони (\$63,28) музди меҳнат, ки барои тамизкорию роҳу кӯчаҳо мегирад, ба таъмини хонаводаи иборат аз шаш нафар намерасад. Барои пешбурди зиндагӣ хешовандон ба ӯ кумак мекунад. Бар илова, ба сифати ёрии иҷтимоӣ солона аз давлат 400 сомони (\$42,18) мегирад. Ин маблағ чор тақсим шуда, ҳар се моҳ дар ҳаҷми 100 сомони (\$10,55) дода мешавад.

“Дар як моҳ тақрибан 1000 сомони (\$105,46) масраф мешавад. Ҳоло танҳо як ҳалта орд 200 сомони (\$21,09) нарх дорад. Ёрии солона танҳо барои як ҳалта орд, 5 литр равшан ва 3 килоӣ қанд, макарон, картошка, пиёз ва сабзӣ мерасад. Ин танҳо захираи якмоҳа мебошад. Ба назар мерасад, ки 11 моҳи дигар мо бояд аз баҳри ғизо ва хариди либос бароем”, -мегӯяд Ҳасанова.

Ба иттилои сардори Раёсати омили демографӣ, шуғли аҳоли ва иҷтимоии Агентии омили Тоҷикистон Абдували Қулов, давоми 20 соли ахир мизони камбизоатӣ дар кишвар бештар аз ду баробар коҳиш ёфтааст.



Абдували Қулов. Акс аз RFE/RL

“Бори аввал соли 1999 Бонки ҷаҳонӣ ҳамроҳ бо Агентии омили мизони камбизоатиро дар Тоҷикистон муайян намуд, ки 83 дарсадро ташкил меод. Ҳоло он то 29,5 дарсад коҳиш ёфтааст”, -мегӯяд Қулов.

Аммо муътамад будани омили расмӣ ҳатто дар сатҳи ниҳодҳои давлатӣ мавриди шубҳа қарор дорад. Моҳи июни соли сипаришуда раиси Маҷлиси намояндагон Шукурҷон Зухуров дар як ҷаласаи парлумон нишондиҳандаи коҳиши мизони камбизоатиро дар кишвар аз 73 дарсади

соли 2013 то 31 дарсади соли 2015 зери шубҳа
бурд:

“Ин маълумотҳо аз кучо ҳастанд ва бо чӣ роҳ ба даст омадаанд?”,-пурсид Зухуров.


Худамон ҳисоб мекунем

Тибқи методикаи Бонки ҷаҳонӣ, зери хатти фақр ҳолатест, ки агар даромади рӯзонаи як нафар камтар аз 16,6 сомонӣ (\$1,9) (ё наздики 498 сомонӣ (\$57) дар як моҳ) бошад.

Бар пояи баррасии Барномаи ғизои СММ дар соли 2018, тақрибан ними аҳолии кишвар дар ҳолати фақр зиндагӣ мекунад:

“Тоҷикистон яке аз кишварҳои нисбатан фақири ИДМ мебошад, ки 47 дарсади аҳолии он рӯзона бо камтар аз 1,33 доллар ва 17 дарсад бошанд, бо камтар аз 0,85 доллар зиндагӣ мекунанд”,-гуфта мешавад дар ин гузориш.

Аммо аз соли 2008, бар асоси қарори №379-и ҳукумат, дар Тоҷикистон танҳо хонаводае камбизоат шуморида мешавад, ки ба ҳар узви оила камтар аз 50 дарсади музди камтарини меҳнат - 400 сомонӣ (\$42,18) рост меояд.



Ба гуфтаи сардори Раёсати ҳифзи иҷтимоии аҳолии Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии Тоҷикистон Қудратулло Қурбонов, дар ин сурат оилаҳо метавонанд барои дарёфти кумак ва имтиёз аз давлат талош кунанд.

“Шаҳрвандон дар аризаи худ тамоми даромад – музди меҳнат, нафақа, стипендияро ҳисоб карда, менависанд. Агар ҳангоми ҳисоби умумии даромад, ба ҳар аъзои оила беш аз 250 сомонӣ рост биёяд, пас он камбизоат ҳисоб карда намешавад. Ҳоло 77 ҳазор оилаи камбизоат дар пардохти истифодаи неруи барқ имтиёз доранд. Онҳо дар

мавсими тобистон 200 КВ/соат ва дар мавсими зимистон 200-250 КВ/соат неруи барқро ройгон мегиранд”, - мегӯяд Қурбанов.

Як роҳи дигари муайян кардани камбизоатӣ дар Тоҷикистон ҳам мавҷуд аст. Соли 2014 ҳукумат қарори №437-ро қабул кард, ки низоми имтиёзии арзёбии некуаҳволии шаҳрвандонро дар назар дорад. Барои ин бояд ба ҷамоати ҷойи истиқомат муроҷиат намуда, дар варақа маълумот дар бораи дороиҳои худ, монанди телевизор, яхдон, мошин, чорво ва монанди инро навишт.

Баъдан, давоми 10 рӯз котиби масъули ҷамоат дархостҳои гирдомадаро ба шӯъбаи хифзи иҷтимоӣ мебарад. Онҳо ин маълумотҳо ба шакли электронӣ ворид шуда, пурсишномаи иборат аз 101 банд, бо нишон додани даромади оила, пур карда мешавад. Барои ҳар банд, балҳои муайян гузошта мешавад. Як оила дар ҳоле камбизоат ҳисобида мешавад, ки агар шумораи балҳои ба 222 бирасад. Дар ин сурат, барои ӯ дар филиалҳои Амонатбанк ҳисоби бонкӣ боз мекунад.

“Котиби масъул бояд дархости воридшударо биомӯзад. Дар сурати маълум шудани фиребкорӣ дархосткунанда ҳақ надорад, давоми соли оянда барои дарёфти ёрии молӣ муроҷиат намояд”, - таъкид мекунад Қурбанов.

Маҳз аз рӯи ҳамин низом Муҳаббат Ҳасанова ва 85 ҳазор хонаводаи дигар солона 400 сомони (\$42,18) кумакпулӣ мегиранд.

Маълумоти (но)муътамад

Мақомдорон мегӯянд, шеваи балгузори арзёбии камбизоатӣ ройгон буда, эҳтимолияти ба вучуд омадани коррупсияро аз миён мебарад. Аммо аҳоли ба одилона будани ин низом бовар надорад.


Ҷамила, як сокини ноҳияи Рӯдакӣ мегӯяд, чанд ҳамсои ӯ новобаста ба зиндагии хуб доштан, ёрии молӣ мегиранд.

“Чанд писари ҳамсои ман дар муҳочирати меҳнатӣ дар Русия қарор доранд ва ҳар моҳ пул равон мекунад. Бар илова, онҳо боз ёрии иҷтимоӣ мегиранд. Ман боз чанд чунин хонаводаҳоро мешиносам. Аз ин рӯ, бовар надорам, ки бидуни доштани шинос мешавад, ба гирифтани ёрии молӣ муваффақ шуд”, - меафзояд Ҷамила.

Дар ҳамин ҳол, бархе нафароне ки дархост додаанд, мегӯянд, харҷҳои гирдовардӣ хуччатҳо аз маблағи ёрии молӣ зиёдтар мешавад.

Аз ин рӯ, коршиносон ба муътамад будани омори мизони камбизоатӣ дар Тоҷикистон шубҳа доранд. Шореҳи иқтисодӣ Зулфиқор Исмоилиён мегӯяд, Тоҷикистон бо кам нишон додани маълумотҳо меҳақад нишон бидиҳад, ки ба кумак ниёз надорад.

“Бино ба таҳлилҳои ман, мизони камбизоатӣ дар Тоҷикистон 62 дарсадро ташкил медиҳад. Ҳукумат мегӯяд, сатҳи зиндагӣ беҳтар шуда, музди меҳнат боло рафтааст. Аммо агар музди меҳнат боло бурда шуд, нархи маҳсулот ҳам афзуд ва қурби сомонӣ поин рафт. Агар тоҷикистониҳо аз 500 то 1000 сомонӣ (\$52,97-105,94) ҳам кор кунанд, ҳамоно дар зери ҳатти фақр қарор доранд”, -таъкид мекунад Исмоилиён.




Зулфиқор Исмоилиён. Акс аз RFE/RL

Соли сипаришуда, Бонки ҷаҳонӣ ба Тоҷикистон тавсия дод, мизони таваллудро коҳиш бидиҳад. Ин ниҳод афзоиши босуръати аҳолиро сабабгори аслии камбизоатӣ, бекорӣ ва муҳочирати меҳнатӣ унвон кард.

Ба андешаи Зулфиқор Исмоилиён, дар навбати аввал бояд бо бекорӣ мубориза бурд, ки ин дар навбати худ имкон медиҳад, мизони камбизоатӣ коҳиш ёбад. Ӯ мегӯяд, бояд ба ташкил намудани ҷойҳои нави корӣ тавачҷуҳи бештар карда шавад, то одамон имкони пул кор кардан пайдо кунанд.

Ин мавод дар доираи тарҳи «Giving Voice, Driving Change — from the Borderland to the Steppes Project», ки бо кумаки молики Вазорати хориҷаи Норвегия иҷро мешавад, навишта шудааст. Назароти дарҷшуда дар ин матлаб баёнгари дидгоҳи хоси расона ва ё сарпарастии ин тарҳ нест.



If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing **Ctrl+Enter**.